

10 02 22 ЯЗЫКИ НАРОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН ЕВРОПЫ, АЗИИ, АФРИКИ, АБОРИГЕНОВ АМЕРИКИ И АВСТРАЛИИ

10 02 22 LANGUAGES OF FOREIGN COUNTRIES PEOPLES OF EUROPE, ASIA, AFRICA, NATIVES OF AMERICA AND AUSTRALIA

**УДК 80/81
ББК 81.2Т-2**

**ОИД БА МАҚОМИ ЧУЗЬИ
ҚИЁСӢ ДАР СОЗМОНИ
КАЛИМАҲОИ МУРАККАБ**

**Савринисо Ганизода, н.и.филол., доцент кафедры
кафедраи забони тоҷикии МДТ “ДДХ ба номи
акад. Б.Гафуров” (Тоҷикистон, Ҳуҷанд)**

**О РОЛИ АНАЛОГИЧНОГО
КОМПОНЕНТА В СЛОЖНОМ
СЛОВООБРАЗОВАНИИ**

**Савринисо Ганизода, к.филол. н., доцент кафедры
таджикского языка ГОУ “ХГУ им. акад. Б.
Гафурова” (Таджикистан, Ҳуджанд)**

**ON THE ROLE OF SIMILAR
COMPONENT IN COMPLEX
WORD-BUILDING**

**Savriniso Ganizoda, candidate of philological
sciences, Associate Professor of the Tajik language
department under the State Educational Institution
“KSU named after acad. B. Gafurov”(Tajikistan,
Khujand) E-MAIL: barakaeva-83@mail.ru**

Калидвоожаҳо: ҷузъи қиёсӣ, қатори калимасозӣ, базиси ономасиологӣ, аломати
ономасиологӣ, категорияни ономасиологӣ, тема, рема

Дар мақола калимаҳои мураккаби бо асоси замони ҳозираи феъл сохташуда, ки аз
шумори фаъоли системи забони тоҷики мебошанд, мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.
Дар мақола дар мисоли ҷузъҳои қиёсии андоз ва гир ба вучӯд омадани қатори вариантии
калимасозӣ нишон дода шуда, таҳлили ономасиологии калимаҳои мураккаб, таносуби
маънои ҷузъҳои таркибӣ бо ҷалб кардани омилҳои гайризабонӣ, категорияҳои
ономасиологии калимаҳо, ихтикориавии тема ва актуалий гардиданни ҳиссаи рематикий
баррасӣ шудааст. Аз мақола чунин бармеояд, ки бо шитирохи ҳамон як ҷузъ – ҷузъи
қиёсӣ баҳампайвандии ҷузъи дигар ба ташаккули қатори калимасозӣ оварда мерасонад.
Қатори калимасозии калимаҳои мураккабе, ки бо ҷузъҳои андоз (ҳукмандоз, қадарандоз,
кулӯҳандоз, қоимандоз, сарандоз) ва гир (магасгир, обгир, когазгир) созмон ёфтааст,
маъноҳои фароҳи он ҷузъҳоро нишон медиҳад. Маълум карда шудааст, ки тобишҳои
маънои худро зоҳир кардани ҷузъҳои қиёсӣ тиши алоқаи ҷузъҳои таркибиро мушаххасу
муайян мегардонад.

Ключевые слова: аналогичный компонент, словообразовательный ряд, ономасио-
логический базис, ономасиологический признак, ономасиологическая категория,
тема, рема

Рассматриваются сложные слова в системе таджикского языка, образованные от
основы глагола настоящего времени и относящиеся к числу активно производимых
единиц. На примере аналогичных компонентов «андоз» и «гир» показано возникновение

словообразовательного ряда, произведен ономасиологический анализ сложных слов, рассмотрено семантическое соотношение составных компонентов с привлечением экстралингвистических факторов, ономасиологические категории слов, свертывание темы и актуализация рематической части. Выявлено, что участие одного и того же компонента, т.е. присоединение аналогичного компонента к другому компоненту, приводит к формированию словообразовательного ряда. Словообразовательный ряд сложных слов, сложившийся с компонентами «андоз» (хукмандоз, кадарандоз, кулухандоз, коимандоз, сарандоз) и «гир» (магасгир, обгир, когазгир), отражает широкий спектр лексических значений данных компонентов. Проявление смысловых оттенков аналогичными компонентами определяет и устанавливает новый тип связи составных компонентов сложных слов.

Keywords: analogical component, word-formation series, onomasiological basis, onomasiological attribute, onomasiological category, theme, rhyme

The article dwells on complex words in the Tajik language system formed from the stem of the present tense verb and associated with the number of actively produced units. On the example of the similar components “andoz” and “gir” the author shows arising word-formation series performing an onomasiological analysis beset with complex words, a semantic correlation of components with the usage of extra-linguistic factors, onomasiological categories of words, topic coagulation and updating of the rhematic part being taken into consideration as well. It is determined that the participation of the same component, i.e. joining a similar component to another one, leads to the formation of a word-building series. The word-formation series of complex words that has developed with the components of “andoz” (hukmandozi, kadaramdozi, kulukhandozi, koimandozi, sarandozi) and “gir” (magasgir, obgir, kohgazgir) reflects a wide range of lexical meanings of the relevant components. The manifestation of semantic connotations by similar components defines and establishes a new type of connection of the composite ones of complex words, in general.

Калимасозии мураккаб ифодагар ва инъикоскунандаи алоқамандии ашёҳо, равандҳо ва аломатҳои олами беруна буда, бинобар мураккабии алоқаи типҳои муайяни воқеият ба пайдоиши таркибҳои семантикийи гуногунмаъно оварда мерасонад. Калимаҳои мураккаб барои кӯтоҳ ва рехта ифода кардани фикр имконият медиҳанд. Онҳо ибора ва чумлаҳоро низ иваз карда метавонанд (2,119).

Калимаҳои муштақе, ки айнияти воситаҳои калимасози истифодашуда ва таносуби мунтазамро бо воҳидҳои маҳраҷӣ нишон медиҳанд, қатори калимасозиро созмон медиҳанд (5, 375). Қатори калимасозие, ки бо иштироки ҳамон як ҷузъ (ҳам чун ҷузъи якум ва ҳам чун ҷузъи дуюми калимаҳои мураккаб) сурат мегирад, одатан доираи маълумоти фарохи тағйирёбии маъноҳоро нишон медиҳад (3,285). Комилан табиист, ки ҳар як ҷузъи номбаршудаи асосӣ ба маънои калимаи соҳташаванда маънои маҳсуси таснифкунандаи худро медиҳад (1,41). Чунончи:

гоиббоз – шатранҷбози комил, ки худ ҳариф ғоиб нишаста ба воситаи дигаре мухра ба хонаҳо давонад ва бар ҳариф мот кунад (4,84)

оббоз – шиновар (4,17)

шъбадабоз – бозигар, ки корҳо ва бозиҳои таачубафзо зоҳир кунад (4,464)

шишабоз – маккор ва дағобоз; фирқаи бозигарони раққос, ки шиша бар саргирифта ракс кунанд (4,478)

хүккабоз – бозигар; маңозан ба маңни айёр ва маккор; хүкка-зарфе бошад, бо сарпұш, ки андаруни он чанд табақа бошад ва дар миёни ҳар лаҳза чизи дигар намояд (4,279)

расанбоз – бозигар, ки бар расан давад (4,369)

Тавре ки аз мисолҳои боло дида мешавад, құзъи қиёсии боз, қатори вариантии калимасозиро ташаккул дода, алоқаҳои гуногуни ашёхову равандҳои воқеяити реалиро тағассум кардааст. Муттахидшавий құзъҳои таркиби калимаҳои мураккаб умумияти бештар дошта мушахасият андак аст. Аз ин лихоз, ақидаи он забоншиносоне барҳақ аст, ки ба ҳар як қолаби калимаи мураккаб типи муайяни алоқаи мантиқии байни құзъҳои онро нисбат медиҳанд (3,284).

Құзъҳои қиёсій дар таркиби калимаҳои мураккаб тобишҳои гуногуни маңноиро ифода карда, алоқаи байни құзъҳои муттахидшавандаро мушахас мегардонанд, ки дар мисоли құзъҳои қиёсии андоз ва гир ин нұктаҳо дар мақолаи мо тавзөх мейбад. Намунахо аз “Фиёс-ул-лугот”-и Мұхаммад Фиёсүддин (4) гирифта шуда, дар тағсири калимаҳои мураккаб ва шохид Фарҳангі забони точикӣ (6) низ ҷалб гардид. Зимнан қайд карданро бамаврид мешуморем, ки дар “Фиёс-ул-лугот” бо қолаби исму асоси замони ҳозираи феъл қатори калимасозии зиёде созмон дода шудаанд, ки намунахои ин қолаб мавриди назари мо қарор гирифтааст.

Құзъи қиёсии андоз (асоси замони ҳозираи феъли андохтан) дар таносуб бо құзъҳои тобеъ субъекти амалро ифода карда, ба маңнои “паррондан” (6,76) истифода шудааст: хукмандоз-тирандози комилхунар ва бехато (4,125), қадарандоз-тирандози бехато, ки тираваш ба ҳато наравад (4,129), қабақандоз-тирандози ҳадафзананда (4,126).

Дар калимаи мураккаби хукмандоз, ки базиси ономасиологій берун аз таркиби ономасиологій چой гирифтааст ва тамоми таркиб аломати ономасиологиро ифода мекунад, тема ихтисор шуда, рема дар таркиби универ бори нахуст зухур кардааст. Дар таносуб бо құзъи қиёсии андоз құзъи хукм ба маңнои “амал” корбурд шудааст, ки ин вижагй аз тағсири құзъи хукм (амр – кор, амал, шуғл) (6,65) бармеояд. Сипас, формулаи дефинитсиони калимаи мураккаби хукмандоз чүнин сурат мегирад: он кій дар [амали] тирандозй бар ҳадаф расад, ҳато нақунад.

Дар таркиби лугавии забони точикӣ калимаи хукман ба маңнои “албатта, ногузир” (6,737) ба кор меравад, ки шояд дар таркиби калимаи мураккаби хукмандоз чүнин маңно ниҳон бошад. Дар он ҳолат формулаи дефинитсиони чүнин чураят мегирад: он кій [албатта] тираваш ба нишон расад:

Ки хукмандози ҳичрон дар камин аст

...Мақолоти насыхатгү ҳамин аст, (Ҳофиз, 6,757)

Дар калимаи мураккаби қодирандоз аз таркиби тағсири маңнои “он ки дорой құдрати тирандозй мебошад” (6,695) хиссаи рематикий инъикос ёфта, базиси ономасиологій берун аз таркиби ономасиологій буда, тема ихтисор шудааст. Дар калимаи мураккаби қадарандоз құзъи қадар ба маңнои “андоза” (6,665) омада, формулаи дефинитсиони он чүнин аст: он кій [ба андозаи] ҳадаф парронанда, тирандоз аст. Дар калимаи мураккаби қабақандоз құзъи қабақ ба маңнои “қаду” омадааст. Дар замонҳои қадим түркен қадуе аз чуби дароз овехта нишона мезаданд. Ҳоло ба қои қаду таштро мезананд (4,126). Бола құзъи қабақ таносуб доштани құзъи қиёсии андоз маңнои калимаи мураккабро боз ҳам мушахастар менамояд, ки ин аз формулаи дефинитсиони аён мешавад: он кій [ба қаду] ҳадафзананда аст.

Категорияи ономасиологии, ки калимаи мураккаби кулӯхандоз бо чузъи қиёсии андоз ифода менамояд, тафовут дорад, зеро дар айни ҳол ғайр аз ифодай субъект, инчунин чой, макони амал ва худи амал мавҷуд мебошад. Дар ин калимаи мураккаб низ тема ихтисор шуда, ҳиссаи рематикий дар он инъикос гардидааст. Базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ чой дошта, худи калима аломати ономасиологиро дорост.

Чузъи қиёсии андоз дар ду тафсири калимаи мураккаби мазкур: 1. он кӣ ба сӯи касе сангү кулӯх мепартояд. 2. сӯроҳҳои маҳсуси девори қалья, ки аз он ба тарафи душман санг меандохтанд (6,573) ба маънои “партофтан ба ҷое” (ба касе) (6,76) омадааст. Дар радифи сангандоз (6,188) сохта шудани калимаи мураккаби кулӯхандоз объекти амалро мушаххастар ва захираи лугавии забони тоҷикро бой мегардонад:

Чу кардӣ бо қулӯхандоз пайкор,

Сари ҳудро ба нодонӣ шикастӣ (Саъдӣ, 6,573).

Кулӯхандозро подоши санг аст (Зарбулмасал, 6,573).

Тафсири сеюми калимаи мураккаби кулӯхандоз – “чашне, ки майпарастон дар охири моҳи шаъбон, дар арафаи моҳи рамазон барпо намуда, майхурӣ мекарданд, зеро дар вакти рӯзадорӣ майхӯрӣ мумкин набуд” (6,573) водор менамояд, ки ба тафаккури мантиқӣ рӯй оварда шавад.

Дар аввалҳои паҳн гардидани ислом ба ҳокимони Аҷам майхӯрӣ кардан қатъиян манъ набуд. Аз ин лиҳоз, онҳо, ки майпараст буданд, дар арафаи моҳи рамазон базм ороста, майхӯрӣ мекарданд ва бо ин амалашон гӯё ба сӯи майпарастӣ сангү кулӯх меандохтанд, зеро аз пайи рӯзадорӣ шудан рост меомад. Ин фикрро байти зерини Соиб низ собит месозад:

Рӯза наздик аст, мебояд қулӯхандоз кард,

Зоҳидони ҳуширо риндана аз сар боз кард (6,573).

Чунон ки аз тафсири сеюм бармеояд, чизе аз вижагиҳои калимаи мураккаби кулӯхандоз дарак намедиҳад. Танҳо бо такя намудан ба маъноҳои якуму дуюм ва тафаккури мантиқӣ мутаносибии калимаи мураккаб ва тафсири онро муайян кардан имконпазир аст, зеро дар силсилаи маъноҳои калимаҳои мураккаби сермаъно робитай ногусастани вучуд дорад. Категорияи ономасиологии амал бо калимаи мазкур ифода шуда, тамоми таркиб аломати ономасиологиро ифода кардааст.

Чузъи қиёсии андоз дар калимаи мураккаби қоимандоз-шатранҷбози комил ва беназир; ғолиб” (4,123); ғолиби ҷанг; бозигари комил дар шатранҷ (6,76) ба маънои “афгандан, галтондан” (6,76) яъне ғолиб омадан” истифода шудааст. Калимаи мураккаб категорияи ономасиологии субъекти амалро ифода карда, аз мутаносибии тафсири маънӣ ва калимаи мазкур чизе дарак намедиҳад. Дар ин маврид ҳабаре, ки дар тафсири сеюми чузъи коим оварда шудааст, яъне “дуранг шудани бозии шатранҷ дар мавқе, ки шоҳ ва дигар муҳраҳои ҳариф қобили ҳаракат намебошанд” (6,697) моро водор менамояд, ки ибораи коим ба феъл будан- “ҳаракат доштан, қобили ҳаракат будан”-ро воҳиди маҳрации ташаккули калимаи мазкур шуморем. Дар ин сурат формулаи дефинитсионии калимаи мураккаби қоимандоз ҷунин мешавад: он кӣ дар бозии шатранҷ ғолиб мешавад зеро муҳраҳои ҳариф қобили ҳаракат нестанд:

Ман ар бо ту ҷарбам ба ҳангоми кин,

Бувам қоимандози рӯи замин (Низомӣ, 6,697).

Калимаи мураккаби саандоз дар “Фиёс-ул-лугот” ба як маъно: ба нозу нахват хироманда (4,420) ва дар Фарҳанги забони тоҷикӣ ба се маъно: 1. сарҳамшуда, сарҳамкунанда (аз мастӣ); калавида-калавида роҳраванда (аз мастӣ). 2. далер, бебок.

3. он кӣ аз сар ва аз ҷони худ гузаштааст; ошиқ (6,201) тафсир ёфтааст. Ҷузъи қиёсии андоз дар қалимаи мазкур ба маъни якуми худ “афгандан” (6,76) истифода шудааст, зеро дар таркиби лугавии забони тоҷикӣ қалимаи сарафғанда (сар ҳам карда; маҷ. ҳиҷил, мунфаил, шармсор) (6,201) мавҷуд аст, ки ба ҳамон маъни сарандоз меояд:

Чу султон сарандоз бошад зи май,

Фитад бе ҳабар аз сараши тоҷи кай. (Носири Ҳисрав, 6,201).

Ҷузъи қиёсии андоз аз рӯи тафсири “Фиёс-ул-луғот” ва тафсири дуюм ва сеюми “Фарҳанги забони тоҷикӣ” ба маъни “гирифткор кардан” (6,76) истифода шуда, чунин формулаи дефинитсионии қалимаи сарандозро ташкил кардааст: он кӣ бо нозу истиғно роҳ рафта [ба худ гирифткор кардааст].

Зимнан қайд мекунем, ки тарзи роҳгардии шахси мастшуда бо хиромон роҳ рафтани ошиқ ассотсиатсия шуда, муҷиби пайдоиши маъноҳои қалимаи мавриди баррасӣ гардидааст. Яке аз маъноҳои қалимаи маст – “маҷ. аз худ рафта, бебок, бемулоҳиза” (6,652) мебошад, ки ба маъни “бебоку далер” омадани сарандоз аз ҳамин сарчашма мегирад, яъне маъни дуюм давоми мантиқии маъни якум буда, дар ин ҳол формулаи дефинитсионӣ чунин сурат мегирад: он кӣ [мисли маст] бебоку бемулоҳиза аст, он кӣ аз ҳад зиёд гирифткори касе аст:

Сарандоз дар ошиқӣ содиқ аст,

Ки бадзаҳра бар ҳештани ошиқ аст. (Саъдӣ, 6,201).

Категорияи ономасиологии субъект ва аломати субъект бо ин қалима ифода шуда, базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ аст, ҳиссаи рематикий дар ҷараёни қалимасозӣ зуҳур кардааст.

Ҷузъи қиёсии гир (асоси замони ҳозираи феъли гирифтан) дорои нӯҳ маъно буда, дар таркиби қалимаҳои мураккаб бо тобишҳои гуногуни маънӣ меояд. Аз ҷумла, дар қалимаи мураккаби магасгир ин ҷузъи қиёсӣ ба маъни якуми худ – “ба ҷанг овардан” (6,268) истифода шуда, дар таносуб бо ҷузъи магас анкабутро ифода намудааст. Дар ҳақиқат, анкабут магасро ба торҳояш печонида, ба ҷанг медарорад ва туъмаи худ мегардонад. Қалимаи мураккаби мазкур аз рӯи функцияи предмет (ҳашарот) ташаккул ёфта, базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ ҷойгир аст, тема ихтисор шуда, ҳуди қалима аломати ономасиологиро таҷассум кардааст.

Ҷузъи қиёсии гир дар таркиби қалимаи мураккаби коғазгир, ки дар Фиёс-ул-луғот ҳамчун “панҷара ва дарича, ки ба талқ ва қоғаз гирифта бошанд” (4,152) тафсир ёфтааст, ба маъни “фаро гирифтан бо ҷизе” (6,268) омадааст:

Ҳуришёд ҳар сабоҳ ба қӯи ту тофта,

Бому дари туро ҳама бо зар гирифтааст (6,268).

Зикр кардан ҷоиз аст, ки аз тафсири маънӣ тема ихтисор шуда, ҳиссаи рематикий актуалий гардидааст ва базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ ҷой гирифта, ҳуди қалима инъикоскунандай аломати ономасиологӣ шудааст. Бо ин қалима категорияи ономасиологии ашё ифода гардидааст.

Ҷузъи қиёсии гир дар таркиби қалимаи мураккаби зехгир (ҷизе монанди ангушттарӣ бошад, ки аз шоҳи ҳайвон ва устухон созанд, ба вақти тирандозӣ дар нарангушт кунанд (4, 400); абзори маҳсусе, ки онро дар лаҳзай тирандозӣ ҳамчун ангуштпона ба ангушт мепӯшиданд (6,571) ба маъни якуми худ-“қабз кардан, доштан” (6,294) истифода шудааст. Дар қалимаи мазкур базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ ҷой гирифта, ҳиссаи рематикий дар ҷараёни қалимасозӣ актуалий гардидааст. Аз ин ҷо формулаи дефинитсионии зехгир чунин сурат мегирад:

он чӣ ки барои қабз кардани зех (торе, ки ба камон кашида мешавад) (6,449) ба ангушт пӯшонанд. Ин калимаи мураккаб категорияи ономасиологии ашёро ифода кардааст:

Зи зехгире, ки аз сӯҳон тарошад,

Ҳилол аз нотамомӣ дил харошад. “Баҳори Аҷам” (6,449)

Чузъи қиёсии гир дар созмони калимаи мураккаби шастиғир - “тирандоз” (4,268) бо маъни “ба ҷанг овардан” (6,268) ҳисса гузаштааст, ки ин вижагӣ аз маъни чузъи шаст – “ҳалқаи ангуштармонанде, ки барои кашидани зехн камон ба сарангушт гузашта мешавад” (6,571) сарчашма мегирад.

Сипас, формулаи дефинитсионии калимаи шастиғир чунин сурат мегирад: он кӣ ба воситаи камон тирро ба нишона мепартояд. Зимнан қайд кардан мумкин аст, ки шояд ба маъни “ба ҷанг овардан” корбаст шудани чузъи қиёсии гир бо маъни дигари чузъи шаст – “ҷангаки моҳигирӣ” (6,571) низ робита дошта бошад. Категорияи ономасиологии субъект бо ин калима ифода шуда, базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ ҷой гирифтааст ва тема ихтисор шуда, рема дар ҷараёни калимасозӣ инъикос шудааст:

Агар Ҳисрави шаст амирон бувад,

Ҳамомочи ин шастғирон бувад. (Низомӣ, 6,571)

Чузъи қиёсии гир дар таркиби калимаи мураккаби гаҳгир ба маъни панҷуми худ – “банд кардан” (6,268) корбаст шуда, дар таносуб бо чузъи гаҳ маъни “аспе, ки тан ба суворӣ надиҳад” (4,202) ташаккул ёфтааст. Чузъи гаҳ дорои се маъно буда, дар айни замон ба маъни сеюми “вақт, замон” (6,275) омадааст, ки инро бо роҳи муроҷиат ба омили ғайризабонӣ муайян кардан имконпазир аст. Воеан, тойчай аспро асптозон барои мутеъ ва саворӣ шуданаш бо лаҷому ресмони дароз якчанд муддат дар майдон давр мезонанданд, то ки ба тани аспсавор ҳӯ гирад, яъне одат кунад. Ин ҳолат, яъне муддати ром шудани тойчаро гаҳгир мегуфтанд. Сипас, формулаи дефинитсионии калимаи гаҳгир чунин сурат мегирад: он ҷӣ ки [муддате] ром кардан муюссар нашавад.

Чузъи қиёсии гир дар таркиби калимаи мураккаби обгир ба маъни шашуми худ – “рафтан ба сӯи чизе ё ҷое” (6,268) омада, дар таносуб бо чузъи об толоб, ҳавзро (4,17) ифода кардааст. Дар ин калима базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ ҷой гирифта, ҳуди калима ифодакунандаи аломати ономасиологӣ гардидааст, зеро он аз рӯи функсия ташаккул ёфта, ҷоеро (чукуриеро) ифода менамояд, ки ба сӯи он об ҷорӣ шуда ҷамъ мегардад.

Чузъи мазкур аз рӯи тафсири дигари обгир – “зарфи гулоб, атрдон” (6,890) ба маъни дуюми “қабул намудан, нигоҳ доштан” (6,268) омадааст. Дар ин ҳолат формулаи дефинитсионии калимаи мураккаб “он ҷӣ, ки [оби муаттари як навъ тули садбаргро] нигоҳ дорад” мешавад. Чунон ки дидা мешавад, маъни “нигоҳдорандай об” (макон)-ро ифода кардани обгир ба маъни дигари ашёи зарфи нигаҳдорандай чизе кӯчида, сермаъний ба амал омадааст:

Табақҳои заррин пур аз мушики ноб,

Ба пеш-андарун обгирни гулоб. (Фирдавсӣ, 6,890)

Калимаи обгир категорияҳои гуногуни ономасиологӣ – яке макон ва дигаре предмет, ашёро ифода намудааст. Дар ҳолати мазкур ҳам базиси ин калима берун аз таркиби ономасиологӣ ҷой гирифта, тема ихтисор шудааст ва ҳуди калима аломати ономасиологиро таҷассум мекунад.

Чузъи қиёсии гир дар калимаи мұраккаби маъракагир ба маңнои дуюмаш – “касб кардан” (6,268) корbast шуда, дар таносуб бо чузъи маърака субъекти амалро ифода кардааст: “куштигир ва дигар ахли бозӣ, ки дар бозор мардуми тамошоиро чамъ кунанд” (4,28). Чузъи маърака ба маңнои маҷозии “майдон” (6,666) истифода шуда, формулаи дефинитсионии калимаи мұраккаб чунин сурат мегирад: он кӣ [дар майдон] мардумро чамъ карда бозидан (куштӣ гирифтан)-ро касб кунад. Базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ чой гирифта, аз рӯйи функсия ин калима ташаккул ёфтааст ва аломати ономасиологиро инъикос кардааст.

Чузъи қиёсии гир дар калимаи мұраккаби шабғир маңноҳои гуногуни худро зоҳир кардааст. Дар “Фиёс-ул-лугот” калимаи мазкур ба маңноҳои “шаб, сахаргоҳ ва охири шаб ва сафар кардан ва роҳӣ шудан дар шаб пеш аз сахар ва байд аз нимшаб, ва номи мурғе, ки дар охири шаб овози ҳазин кунад ва ба маңнои марде, ки ба охири шаб ба ибодат ҳезад” (4,455) ва дар Фарҳанги забони тоҷикӣ ба се маънӣ: 1. охири шаб, сахаргоҳ. 2. равона шудан дар аввали сахар, сафар дар нимаи дуюми шаб, қариби субҳ. 3. шабона (6,554) шарҳу эзоҳ ёфтааст.

Чузъи қиёсии гир дар таркиби калимаи мұраккаби шабғир дар тафсири якумаш “охири шаб, сахаргоҳ” (4,455, 6,554) ба маңнои “рафта расидан” (6,268) истифода шудааст, зеро яке аз панҷ маңнои феъли расидан “тамом шудан, хотима ёфтани” (6,123) буда, воҳиди маҳрации калимаи мавриди таҳлил-охир шудан (и шаб)-ҳамчун тамом шудан, ба поён расидан (и шаб) тафсир меёбад (6,940). Ин мутаносибии маңнои чузъи таркибӣ (шаб) ва воҳиди маҳраҷӣ сабаб шудааст, ки калимаи шабғир ташаккул ёбад ва формулаи дефинитсиониаш чунин сурат мегирад: он чӣ ки [ба бомдод] рафта расад.

Аз рӯйи тафсири дуюми Фиёс-ул-лугот чузъи қиёсии гир ба маңнои шашуми он – “рафтан ба ҷое” (6,268), аз рӯйи тафсири сеом ва ҷаҳоруми он ба маңнои дуюмаш – “касб кардан” (6,268) бо чузъи шаб корbast шудааст. Қайд кардан ҷоиз аст, ки воҳиди маҳрации калимаи мұраккаби шабғир ба маңнои “шабона” ибораи изофии нолаи шабғир (6,554) мебошад, ки дар натиҷаи эллипсис шудани муайяншаванда чузъи муайянкунанда ифодакунандаи замон гардидааст, ки байти зер шоҳид бар он аст:

*Санамо, бо гами ишиқи ту чӣ тадбир кунам,
То ба кай дар гами ту нолаи шабғир кунам (6, 554).*

Аз таҳлили калимаи мұраккаби мазкур чунин бармеояд, ки маңноҳои дуюму сеом ва ҷаҳоруми он гӯё давоми мантиқии маңнои якум мебошад, зеро маңнои “охири шаб” дар ҳамаи онҳо ҷоиз аст. Аз таркиби тафсири маңной дар ташаккули калимаи шабғир ҳиссаҳои рематикӣ актуалий гардида, тема ихтисор шудааст. Базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ чой гирифта, бо ин калима категорияҳои ономасиологии замон, амал, номи парранда ва субъект ифода шудааст.

Дар калимаи мұраккаби магасғир (анкабут) чузъи гир ба маңнои якуми чузъи қиёсӣ, яъне “ба ҷанг овардан” (6,268) омадааст. Дар ҳақиқат, анкабут магасро ба ҷанг дароварда, танашро бо торҳояш печонида, туъмаи худ мегардонад. Бо ин калима категорияи ономасиологии ҳашарот ифода шуда, формулаи дефинитсиониаш чунин мешавад: он чӣ, ки магасро [ба ҷанг дароварад].

Калимаи мұраккаби шерғир дар Фиёс-ул-лугот чунин тафсир ёфтааст: касе, ки ўро мастии нашъаи шароб мутавассит бошад; муazzаз ва соҳибмарtaba; ниммаст; маст. (4,478), дар Фарҳанги забони тоҷикӣ бошад, танҳо ба як маъно тафсир ёфтааст: киноя аз қавӣ ва далер (6,580). Чунон ки дидা мешавад, таносуби чузъҳои калимаи мұраккабро бо такя ба тафсири Фиёс-ул-лугот баррасӣ намудан ҷоиз аст.

Кулли тафсири ин калима дар Ғиёс-ул-лугот ва алоқамандии он пеш аз ҳама бо калимаи маст тақозо менамояд, ки ба тафсири он таваҷҷӯҳ намоем. Дар “Фарҳанги забони тоҷикӣ” маъноҳои гуногуни калимаи маст нишон дода шудааст, ки яке аз онҳо: он кӣ аз таъсири чизе кайф ва сархушӣ ҳосил кардааст. (6,651) мебошад. Маҳз хабари ин тафсир – ҳосил кардааст моро ба он раҳнамун мекунад, ки ба маънои “ҳосил намудан” (6,268) корбаст шудани ҷузъи қиёсии гирро дарк намоем. Яъне вакте ки ҳолати шахси маст (касе, ки дар натиҷаи ҳӯрдани нӯшобаи мускир ба ҳолати бехушӣ афтода, мувозанати ақлу шуурашро гум мекунад (6,651) ва ниммаст (он кӣ аз таъсири чизе кайф ва сархушӣ ҳосил кардааст (6,651)-ро пеши назар меорем, бешубҳа, бебокио далерӣ ва шуҷоатмандии ҳайвони қавичусса ва даррандае мисли шер ба ҷашм ҷилвагар мешавад, зоро шахси мастгардида низ ҷун шер аз ҳуд мераваду бемулоҳиза мегардад:

Гирам, ки ту марди шергирӣ,

Бар оҳуи ҳуд макун далерӣ (Шоҳин, 6,580).

Ҷузъи қиёсии гир дар таркиби калимаи мураккаби шергир дар зимни тафсири “муаззаз ва соҳибмартба” (4,478) ба маънои “ҳосил кардан” (6,268) омадааст. Ба ибораи дигар, шахсе, ки нотарсанда аз шер ва далеру бебоку ҷасур [мисли шер] аст, соҳиби иззату эҳтиром гардидааст. Воҳиди маҳраҷии калимаи мураккаб дар ин мавриди ибораи яли шергир маҳсуб шуда, дар натиҷаи эллипсис шудани муайяншаванда ҷузъи муайянкунанда ҳуд ифодакунандаи аломати ономасиологӣ гардидааст:

Ҳамерафт пӯёи яли шергир.

Ба ҳок андарун шери ҷангӣ асир (Хисрави Деҳлавӣ, 6,580).

Аз ин ҷо, формулаи дефинитсионии калимаи мазкур ҷунин мешавад: он кӣ [бо далериву ҷасурӣ] соҳибмартбагиро [ҳосил кардааст].

Категорияҳои ономасиологиии субъект ва аломати субъект бо калимаи мавриди таҳлил ифода шуда, базиси ономасиологӣ берун аз таркиби ономасиологӣ ҷойгир аст ва тема ихтисор шуда, ҳиссаи рематикӣ бори нахуст дар таркиби калимаи мураккаб зухур кардааст.

Ҳамин тавр, бо иштироки ҳамон як ҷузъ – ҷузъи қиёсӣ баҳампайвандии ҷузъи дигар ба ташаккули қатори калимасозӣ оварда мерасонад. Қатори калимасозии калимаҳои мураккабе, ки бо ҷузъи андоз (хукмандоз, қодирандоз, қадарандоз, қабакандоз, қоимандоз, кулӯҳандоз) ва ҷузъи гир (магасгир, обгир, гахгир, маъракагир, шабгир, шергир) созмон ёфтааст, маъноҳои фароҳи он ҷузъҳоро нишон медиҳад. Маълум гардид, ки тобишҳои маъноии ҳудро зоҳир кардани ҷузъҳои қиёсӣ муҷиби ғаномандии таркиби луғавии забон шуда, типи алоқаи ҷузъҳои таркибиро мушаҳҳасу муайян мегардонад. Дар мисолҳои таҳлилшуда дар таркиби калимаҳои мураккаб асосан ҳиссаҳои рематикии воҳиди истеҳсолкунанда актуалий гардида, тема ихтисор шудааст ва ё ҳиссаҳои рематикӣ бори нахуст зухур кардаанд.

Пайнашишт:

1. Адливанкин, С.Ю. К вопросу о системности словообразования // Словообразовательные и семантико-синтаксические процессы в языке. Меж. вуз. сб. науч. трудов / С.Ю. Адливанкин – Пермь, 1977.-С.37-55.
2. Грамматикаи забони адабии ҳозираи тоҷик /Муаллиф: Ш.Рустамов, Р.Гаффоров. – Душанбе: Дониш, 1985.-Ч.1. “Фонетика ва морфология”.-355 с.

-
3. Кубрякова Е.С. Теория номинации и словообразование// Языковая номинация: Виды наименований/ Е.С.Кубрякова-М.: Наука, 1977.-С.222-303.
 4. Муҳаммад Ғиёсуддин. Ғиёс-ул-лугот: Иборат аз се ҷилд/ Тахияи А.Нурев./ Муҳаммад Ғиёсуддин-Душанбе: Адиб, 1977-1988.-Ҷ.1-1987.-480с; Ҷ.2.-1988.-416с.
 5. Общее языкоzнание: Внутренняя структура языка/ Отв. ред. Б.А.Серебренников.- М.:Наука, 1972.-565 с.
 6. Фарҳанги забони тоҷикӣ: Иборат аз ду ҷилд.-М.: Сов. энциклопедия, 1969.-Ҷ.1.-951с; Ҷ.2.-952 с.

Reference Literature:

1. Adlivankin, S.Yu. To the Issue Concerned with Systematic Word Formation // Word-Building and Semantic-Syntactic Processes in the Language. International University of Collection of Scientific Proceedings / S.Yu. Adlivankin - Perm, 1977. – pp. 37-55.
2. Grammar of Modern Literary Tajik Language./ Authors: Sh. Rustamov, R. Ghafforov. - Dushanbe: Knowledge, 1985. - V.1. “Phonetics and Morphology” - 355 pp.
3. Kubryakova Ye.S. The Theory of Nomination and Word-Formation // Language nomination: Types of names / Ye.S. Kubryakova. - M.: Science, 1977. - pp. 222 - 303.
4. Muhammad Ghiyosuddin. Ghiyos-ul-Lughot: in 3 volumes / Prepared by A. Nurov. / Muhammad Ghiyosuddin. - Dushanbe: Man-of-Letters, 1977-1988. - V.1-1987. – 480 pp.; -V.2. - 1988. – 416 pp.
5. General Linguistics: Internal Structure of Language / Editor-in-charge: B.A. Serebrennikov. - M.: Science, 1972. – 565 pp.
6. The Dictionary of the Tajik Language. - M.: Soviet Encyclopedia, 1969. - V.1.-951 pp.; - V.2.-952 pp.